

# РӯЗИ МОДАР МУБОРАК, ТОҶИКИСТОН!

Конститутсия-кафолати рушди ҷомеаи адолатпарвар ва волоияти қонун

# ТОВАДДОШИ МАРДУМ

Нашрияи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

№ 30 (4770)

ПАНҶШАНБЕ, 7 МАРТИ СОЛИ 2024

Аз 1 январи соли 1991 чоп мешавад

Модарону бонувони арч-манд ва хоҳарону фарзандони азиз!

Ҷамаи шуморо ба ифтихори Рӯзи Модар, яъне ҷашне, ки барои ҷамаи мо бисёр азиз мебошад, самимона табрик мегӯям.

Ба ҳар яки шумо, пеш аз ҷама, саломативу хушбахти, хонаи обод ва рӯзгори осуда ору менамоям.

Басо рамаист, ки ин рӯзи муборақ ҳар сол дар рӯзҳои нахустини бедоршавии табиат, бо нахқату нафосати баҳорӣ ва дар арафои Наврӯзи байналмилалӣ таҷлил мегардад. Зеро Зан - Модар сарчашмаву офарандаи ҳаёт, рамзи покиву зебӣ, маҳзани меҳру вафо ва таҷассуми зиндаи муҳаббату самимият мебошад.

Модар, нақш ва қадру манзалати ӯ дар ҳаёти инсоният аз ҷониби широну нависандагон ва олимону донишмандони халқу миллатҳои гуногуни олам хеле фаровону самимона васфу тасвир гардидааст. Аз ҷумла, яке аз



садоқат дастгирӣ карданд, ки ҳаргиз фаромӯш намегардад.

Ҷамҷунин, меҳочам бо эътимоду эҳтиром хотирнишон намоям, ки занону бонувони мо баробар бо мардон боли парвози ҷомеа ва неруи ҳаракатдиҳандаи давлат ба сӯи ояндаи ободу осуда мебошанд. Бинобар ин, фароҳам овардани шароити зарурӣ барои ҳар чӣ бештар инкишоф додани қобилияти занону бонувон ва духтарон дар ҷамаи соҳаҳои иқтисодӣ, илмӣ ва бо ҳамаин роҳ таъмин намудани рушди устувори ҷомеа ҳадафи асосии давлату Ҳукумати Тоҷикистон ба ҳисоб меравад.

Имрӯз занону бонувони мо дар тамоми самтҳои ҳаёти ҷомеа ва давлат, аз ҷумла дар соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, сохторҳои низоми ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, фаъолон захираи касбӣ, дар рушди бонамону кишвар саҳми арзишманд гузошта истодаанд. Аз ҷумла, нақши онҳо дар рушди қорҳои хонагӣ, касбӣ - бофандагиву дӯзандагӣ, заргариву қаннодӣ, касбу ҳунаромӯзӣ, ҷалби занону духтарони хонанишин ба шуғл, соҳибкасб гардонидани ҷавонон ва ба ин васила баланд бардоштани сатҳи зиндагии ҳар як оилаи мамлакат қобили таъкид ва таҳсин мебошад. Бо дарназардошти ин ҷама, мо бояд ба хотири боз ҳам баланд бардоштани мақому манзалати, ки Зан - Модар дар ҷомеа сазовори он мебошад, пайвасти кӯшиш намоём.

Ман ба мардон муҳтарам муроҷиат карда, як масъалаи муҳимро таъкид менамоям, ки мо бояд, сарфи назар аз пастиву баландии зиндагӣ, босабру таҳаммул бошем, ба хушунату зӯрварӣ дар оила роҳ надидеҳем, барои фарзандони худ ва махсусан духтарон, шароити илму донишмандӣ ва азхудкунӣ касбу ҳунаро муҳайё созем, то онҳо дар зиндагии ояндаи хеш азоб нақашанд.

Қобили таъкид аст, ки нақши занону бонувон дар пойдорӣ сулҳу субот, ҳифзи арзишҳои милливу фарҳангӣ, дар ниҳоди фарзандон тарбия намудани ҳисси ватандӯстӣ, ифтихори миллий ва инсондӯстиву масъулиятшиносӣ басо муассир аст.

(Давомаш дар сах. 2)



## СУҲБАТИ ТЕЛЕФОНӢ

Панҷуми март соли 2024 Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо Сарвазирӣ Ҷумҳурии Ислонии Покистон муҳтарам Шаҳбоз Шариф суҳбати телефонӣ анҷом доданд.

Дар оғози суҳбат Пешвои миллат бо таманиети сиҳатмандӣ ва комёбиҳои навин дар фаъолияти давлатӣ муҳтарам Шаҳбоз Шарифро ба муносибати интиҳоб гардидан ба маснади олии Сарвазирӣ Ҷумҳурии Покистон самимона табрик гуфтад.

Дар идомаи суҳбат ҷонибҳои ҳолат ва дурномаи робитаҳои дӯстӣ ва ҳамкорӣҳои гуногунҷабаи Тоҷикистону Покистонро баррасӣ карданд.

Дар ин зимн ҷараёни устувори рушду тавсеаи маҷмуи муносибатиҳои шарикӣ ҳар ду давлат бар пояи аънаҳои неки дерина, усулҳои ҳамдигарфаҳмӣ ва эҳтиромӣ эътимод таъкид гардид.

Ба ин манзур Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти ҳосаи идомаи муколамаи байндавлатӣ ҳар ду кишварро таъкид карда, аз Сарвазирӣ Ҷумҳурии Ислонии Покистон ҷиҳати анҷом додани боздид аз Тоҷикистон даъват ба амал оварданд.

Дар фарҷоми суҳбат Сарвази давлатӣ мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Покистони дӯст ва мардуми шарифи он сулҳу амонӣ, некӯрӯзӣ ва шуқуфи пойдор орзу намуданд.

www.president.tj

## ҚАРОРИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

аз 4 март соли 2024, № 146, ш. Душанбе

Дар бораи аз вазифаи муовини вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Холмуҳаммадзода С. А.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад: Холмуҳаммадзода Сорбони Амриқонӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад.

Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ РАҲМОН

## ФАРМОНИ

### ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ДАР БОРАИ БА ЭҶТИЁТ РУХСАТ ДОДАНИ ХИЗМАТЧИЁНИ ҲАРБИЕ, КИ МУҲЛАТИ МУҚАРРАРГАРДИДАИ ХИЗМАТИ ҲАРБИРО АДО НАМУДААHD ВА ДАЪВАТИ НАВБАТИИ ШАҲРАВАНДОНИ СОЛҶОИ ТАВАЛЛУДИ 1997 - 2006 ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БА ХИЗМАТИ ҲАРБӢ

Мутобиқи моддаи 7 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мудофия» фармон медиҳам:

1. Хизматчиёни ҳарбие, ки муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд, моҳҳои апрел - майи соли 2024 аз сафи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қўшунҳои сарҳади Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қўшунҳои дохилии граждани Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофияи граждани назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, бригадаи ҷосби ҷосбинондаи сарраёсати иҷроӣ ҷозии ҷозии Вазорати қорҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қўшунҳои мудофияи граждани Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофияи граждани назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, бригадаи ҷосби ҷосбинондаи сарраёсати иҷроӣ ҷозии ҷозии Вазорати ақлиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, батальони кишоварзии Агентии таъминоти амволи махсуси назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба эҳтиёт рухсат карда шаванд.

2. Моҳҳои апрел-майи соли 2024 шаҳравандони ҷинси марди то рӯзи даъват ба синни 18 расида, инчунин, шаҳравандони синни калонтари Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳуқуқи ба таъхир андохтани муҳлати даъват ё озод будан аз даъват ба хизмати ҳарбиро надоранд, барои хизмат ба сафи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қўшунҳои сарҳади Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қўшунҳои дохилии Вазорати қорҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қўшунҳои мудофияи граждани Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофияи граждани назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, бригадаи ҷосби ҷосбинондаи сарраёсати иҷроӣ ҷозии ҷозии Вазорати ақлиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, батальони кишоварзии Агентии таъминоти амволи махсуси назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон даъват карда шаванд.

4. Вазорати мудофияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, раисони комиссияи даъвати Виллояти Мухтори Қўҳистони Бадахшон, виллоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо бо иштироки намоёндогони мақомоти амният ва қорҳои дохилӣ даъвати шаҳравандонро аз ҳисоби интиҳоби дақиқи даъватшавандагон ба қўшунҳои сарҳади, Гвардияи миллии ва қисмҳои ҳарбии таъиноти махсус, бо дарназардошти хусусиятҳои хоси хизмат дар ин воқоидо ва дар навабати аввал пуррагардонии онҳо амалӣ намоёнд.

5. Раисони шаҳру ноҳияҳо яқҳо бо комиссияҳои ҳарбӣ бо мақсади амалӣ намудани муқаррароти моддаи 34 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи уҳдадорӣ муҳлати ва хизмати ҳарбӣ», даъвати муштаққиллонаи шаҳравандонро ба хизмати ҳарбӣ бо дарки масъулият ба роҳ монанд.

6. Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи қор бо ҷавонон ва вариши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон омодагӣ ва рафти даъвати шаҳравандонро ба хизмати ҳарбӣ ба таври васеъ инъикос намуна, хизмати ҳарбиро ҳамчун вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳраванди Ҷумҳурии Тоҷикистон тарғиб намоёнд.

7. Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои муоинаи назорати тиббии даъватшавандагон, ки аз ҷониби комиссияҳои даъватии Виллояти Мухтори Қўҳистони Бадахшон, виллоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияҳо даъват шудаанд, табибону мутахассисони ботаҷрибаро сафарбар намоёнд.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ РАҲМОН ш. Душанбе, 5 март соли 2024, № 791

## МОДАР АРЗАНДАИ ҶАМА ГУНА ПАРАСТИШ, ДҶСТДОРӢ ВА ҒАМҶОРӢ МЕБОШАД

Паёми шодбошии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати Рӯзи Модар

шаҳри Душанбе, 7 март соли 2024

бузургон чунин гуфтааст: «Модар зеботарин калимаест, ки инсон ба забон овардааст. Модар ягона муъҷизаи табиат аст, ки ҳатто марг наметавонад моро аз ӯ ҷудо кунад. Қалби модар ҳудуди беинтиҳои меҳру муҳаббат, ғамҷорӣ ва бахшидан аст».

Бинобар ин, ҳар яки мо барои шири сафеду ҷонбахш, аллаҳои пур аз умеду орзу, навозишу меҳрубонӣ ва насиҳату дуои модар аз ӯ яқумр қарздорем.

Ҳеҷ кадоме аз мо наметавонем, ки заҳмату бедорҳои ҳатто якшабаи модари худро ҷуброн кунем. Вале ба ҳар ҳол, мо - фарзандон бояд кӯшиш кунем, ки ба қадри модари мушфиқ, ранҷу машаққат ва ғамҷорӣ ӯ расем, то метавонем, хизматашро ба ҷо оварем ва дуои некашро гирем.

Зеро модар мавҷуди муқаддастарин ва азизтарину бебаҳодтарин барои инсон ва сазовору арзандаи ҷама гуна парастии, дӯстдорӣ ва ғамҷорӣ мебошад.

Тамоми сиёсатмодорону давлатдорон, донишмандону нобиғаҳо, бузургони олам, аз ҷумла пайгамбарон, дар домони поки модар, бо шири сафед ва навозишу меҳрубониҳои ӯ ба камол расидаанд.

Ин мавҷуди муқаддас дар тӯли умри худ бори гарони зиндагӣ ва тамоми вазнинҳои рӯзгору аз тарбияи фарзанд сар карда, то танзиму сариштаи ҳаёти оила ба дӯш дорад ва илова бар ин, дар ҳаёти ҳаррӯзаии ҷомеаву давлат ва иҷроӣ вазнинтарин қорҳо, аз ҷумла дар соҳаҳои санату сохтмону кишоварзӣ, сохторҳои

низоми ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, фаъолон ширкат меварзад.

Бо муҳаббату самимият ва дӯстдориву қадриношӣ таҷлил намудани Рӯзи Модар гувоҳи он аст, ки давлату Ҳукумати ҷомеаи кишвари мо қадру манзалати Зан - Модарро гиромӣ ва азиз медоранд.

Бо дарназардошти он ки занону бонувон ва духтарони мо дар ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии кишвар нақши бисёр арзишманду муассир доранд, давлат ва Ҳукумати мамлакат масъалаи таъмин намудани ҳуқуқи манфиатҳои онҳоро дар маркази сиёсати худ қарор додааст. Ғамҷорӣ доимӣ дар ҳақи занону бонувон, дастгирӣ пайвасти ибтиқороти созандаи онҳо, фароҳам овардани

заминаву имкониятҳои мусоид барои амалӣ гардидани иқдомоти неку ободгаронашон натиҷа ва баёнгари ҳамаин сиёсат мебошад.

Бо истифода аз фурсат, меҳочам ба ҷамаи модарони муҳтарам ва бонувону духтарони азизи кишвар барои саҳми арзандашон дар ҳифзи истиқлолу озодӣ, сулҳу суботи комил, ваҳдати миллӣ ва рушди давлати тоҷик миннатдорӣ самимӣ баён намоям.

Мо худ шоҳиди зиндаи хизматҳои шоёни модарону бонувон дар мушқилтарину сангинтарин рӯзҳои таърихи давлату миллати тоҷик, яъне замони ҷанги таҳмилии шаҳравандии ибтидоии солҳои 90-уми асри гузашта, ҳастем. Онҳо сиёсати пешгирӣтаи моро бо сабру таҳаммул ва самимияту



Модарону хоҳарони азиз! Бонувони арҷманд!

Бо камолӣ эҳтирому самимият ҷамаи шуморо ба ифтихори Рӯзи Модар, ки дар кишвари соҳибистиклоли мо ҳамасола бо арҷгузирӣ ба Зан - Модар ва нақши ӯ дар зиндагии инсоният ҷашн гирифта мешавад, табрик мегӯям.

Ба ҳар яки шумо саломативу хушбахти ва рӯзгори пурфайи орзу менамоям.

Ба оғози эҳёи табиат, фасли зебои баҳор ва ҷашни бузурги Наврӯз рост омадани Рӯзи Модар рамзи бисёр неку фарҳунда мебошад.

Зиндагии моро нуру тароват ва рӯзгори моро гармӣ мекӯшад.

Воқеан, Зан - Модар тамоми ҳасти худро барои адои рисолати муқаддаси бузурги инсонӣ - офариниши ҳаёти башар, пайванди наслоҳо ва рушду камолӣ фарзанд сарф менамояд. Ӯ ҷароғи ҳар хонадон, сарчашмаи меҳру ва зинати ҷаҳон мебошад.

Қобили зикр аст, ки бо ташаббусу иқдомҳои наҷибона ва ғамҷорӣҳои падаронаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Тоҷикистони мо ҳар сол 8-уми март ҳамчун Рӯзи Модар таҷлил мегардад.

## ҶАШНИ САМИМИЯТУ ЗЕБОӢ ВА ЭҶТИРОМУ ҚАДРШИНОСӢ

Паёми шодбошии Раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба ифтихори Рӯзи Модар

шаҳри Душанбе, 7 март соли 2024

Таърихи чандинҳазорсолаву пурғановати миллатамон шаҳодат медиҳад, ки модари тоҷик дар тӯли асрҳои зиёде ҳазорон нафар фарзандони бонангу номус, далеру шурӯҷ, оқилу хирадманд, содиқу фидокор ва номбардори асили миллатро ба дунё овардаву дар оғуши пурмеҳри худ ба камол расонидааст ва онҳоро барои хизмати шоиста ба халқу Ватан ҳидоят намунадааст.

Ин падидаи нек аз насл ба насл идома ёфта, модарону бонувони бузурги мо тамоми меҳру муҳаббат ва ҳасти худро имрӯз низ ба сарҷамъиву ободии хонадон, тарбияи фарзандони соҳибмаърифату дорои хислатҳои ҳамиди инсонӣ сарф месозанд. Аз ин рӯ, нақш ва мақоми онҳо дар кишвари соҳибистиклоли мо торафт баланд гардида, саҳмашон дар идоракунӣ давлат, пешрафти ҷомеа, бунёдкориву созандагӣ ва татбиқи сиёсати пешгирӣтаи давлат бисёр арзишманду муҳим арзёбӣ мегардад.

Давлату Ҳукумати Тоҷикистон ба занону бонувони тоҷик

ҳамчун неруи бузурги созанда така намуна, ба хотири ҷалби ҳар чӣ бештари онҳо ба равандҳои сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии кишвар тавассути тарбияи кадрҳои баландхиссос ва фаъолу ташаббускор тамоми тадбирҳои зарурӣро амалӣ менамоям.

Модарону хоҳарони иззатманд!

Нақши шумо дар кори тарбияи фарзандони замони истиқлол, яъне насли ҷавони бонангу номус, солимфикру соҳибфарҳанг ва худшиносу ватандӯст, имрӯз низ беандоза бузург аст. Зеро фарзандони тарбиякардаи модари тоҷик дар арсаҳои гуногуни ҳаёти давлатӣ соҳибистиклол ва ҷомеаи имрӯза бо заҳмати созанда ва ташаббусҳои ободгарона ба хотири таҳкими пояҳои давлатдорӣ миллий ва рушду пешрафти Ватани азизамон содиқона талаш меварзд.

Мавзӯи эҳтиромӣ арҷгузорӣ ба Зан - Модар ва мақому ҷойгоҳи баланди ӯ дар ашъори адибони гузашта ва имрӯза

мо ба таври шоиставу сазовор васф гардидааст.

Бо истифода аз фурсат аз ҷавонмардонӣ мамлакат, бахус ҷавонони пойтахт, даъват ба амал мекорам, ки бо риояи аънаву суннатҳои неки миллати бостони тоҷик нисбат ба модару хоҳар, духтар ва ҳамсарони худ доимо меҳрубону ғамҷор бошанд, дар пешбурди зиндагӣ ба онҳо ҳамчун таъғоғи бозътимод ва ҳамдаму ёвари вафодор ҷамъеша кумак расонанд.

Итминони комил дорам, ки модарону бонувони муҳтарамӣ мо дар оянда низ дар роҳи таълиму тарбияи насли солиму созанда, рушди давлату ҷомеа ва пешрафту шуқуфи Ватани азизамон содиқона саъю талаш меварзд.

Бори дигар ҷамаи модарону бонувон ва хоҳарони азизро бо ифтихори ҷашни самимияту зебоӣ ва эҳтиром қадриношӣ - Рӯзи Модар табрик гуфта, ба ҳар яки онҳо хонаи ободу осуда, бахту саодат ва зиндагии пурбаракат орзу менамоям.

Ҷашн муборақ бошад, модарону хоҳарони арҷманд!

# МОДАР АРЗАНДАИ ҲАМА ГУНА ПАРАСТИШ, ДЎСТДОРӢ ВА ҒАМҲОРИ МЕБОШАД

## Паёми шодбошии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати Рӯзи Модар

шаҳри Душанбе, 7 март соли 2024

(Идома аз саҳ. 1)

Дар робита ба ин, хотиррасон месозам, ки заҳмату машаққати ба дунё овардани фарзанд ва ба камол расонидани ӯро, маънаву модар мекашад. Ва маънаву ҳамин сабаб модар то лаҳзае, ки зинда аст, кӯшиш мекунанд, ки фарзандаш саломату хушбахт бошад.

Мо низ орзу мекунем, ки ягон модар доғи фарзанд набинад ва ашқи ғам наред. Баръакс, мо мехоҳем, ки дар ҷаҳони модаронамон аз хушбахтиву хурсандии фарзандону набераҳояшон ҳамеша ашқи шодиро бинем.

Мо – мардон, ки зодаву парваридани модар ҳастем, вазифадорем, ки эҳтироми Зан – Модарро на фақат дар рӯзҳои ҷашн, балки ҳар лаҳзаву ҳар соат, ҳамеша ва тамоми умр ба ҷо оварем, ба онҳо ғамхориву меҳрубонӣ ва ҳизмат кунем ва кӯшиш намоем, ки ба ризоият ва дуои неки онҳо сазовор шавем.

Мардуми мо бехуда нагуфтаанд, ки «Модар розӣ – Худо розӣ».

Модарону бонувони мо ҷароғи равшан ва гармии хонадон мебошанд. Саршиштаи зиндагиву рӯзгори ҳар як оила низ дар дасти онҳост, яъне ҳама чиз, пеш аз ҳама, ғайбу баракат ва эҳтирому обрӯи хонадон аз модарону занон вобаста мебошад.

Ҳамаи мо аз расонаҳои хабарӣ хуб медонем, ки солҳои охири инсоният ба мушкилоту фоҷиаҳои сахту сангин – ҷангу хунрезӣ, камобиву хушксолӣ, фақру гуруснагӣ ва мушкилиҳои дигар рӯ ба рӯ гардидааст.

Тибқи гузоришҳои Созмони Миллали Муттаҳид ҳоло аҳолии даҳҳо кишвари олам аз гуруснагӣ азият мекашанд.

Ҳамватанони азими мо бегориш омадани тирамоқи гузашта ва зимистони инсоларо дар кишвари худамон мушоҳида карда истодаанд. Аз ин лиҳоз, модарону бонувони арҷманди мо бояд минбаъд низ дар ғайбу баракати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», сарфаю сариштакорӣ ва пешгирии кардани ҳама гуна зиёдафарию исрофкорӣ пешсафу намуна бошанд.

Мо набоданд ношукрӣ кунем, баръакс,

доимо дар фикри аҳли оилаву фарзандонамон ва захираи на кам аз дусолаи маводи ғизоӣ барои хонадони худ бошем.

Иҷрои талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», дар рӯҳи илму донишмӯзӣ, азҳудкунӣ касбу ҳунар, ахлоқу одоби ҳаммида ва эҳтироми калонсолон тарбия кардани фарзандон, инчунин, ба ҳаёти мустақилона омода намудани онҳо низ асосан ба зиммаи модарону занон қарор дорад.

Албатта, дар ин масъалаҳо мардон, яъне падарон, низ масъулияти зиёд доранд. Лекин дили фарзанд ва нияту нақши ӯро аз ҳама бехтар модари мушфиқу меҳрубон мефаҳмад ва ҳис мекунанд.

Эътимоди комил дорам, ки модарони азиз ва бонувону духтарони сарбаланди мо суннату анъанаҳои неку созандаи мардуми бостоннамонро минбаъд низ идома дода, дар эҳёи расму оинҳо, таомҳо ва либосҳои миллӣ, эҳтироми таъриху фарҳанги бостони миллат, пешгирии кардани ҳисси бегонапарастӣ, ободии Ватани азизамон, оромии ҷомеаи кишварамон ва пешрафти давлати соҳибистиқлоламон нақши арзанда ва муносиб мегузоранд.

Бо эҳтиром ба шахсияти муқаддаси Зан – Модар бори дигар тамоми модарони арҷманд ва бонувону духтарони азизи Тоҷикистонро ба ифтихори Рӯзи Модар – ҷашни фарҳангии баҳору зебӣ ва садқоҳату муҳаббат самимона табрик гуфта, ба ҳар кадоми онҳо саломатӣ, иқболи нек ва зиндагии босаодати оилавӣ орзу менамоем.

Шумо – модарони меҳрубон, бонувони арҷманд ва духтарони азиз ҳамеша дар хотир дошта бошед, ки мо – ҷавонмардон ва фарзандонатон шуморо сидқан дӯст медорем, хизматҳои шуморо ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунем ва шуморо ҳаргиз ҳорозор шудан наменомем.

Доимо саломату хушбахтӣ ва хушҳолу сарбаланд бошед, модарони меҳрубон ва бонувону духтарони азизи кишвар! Ҷашн муборак, модарону хоҳарон ва духтарону фарзандони азиз!

Якуми март соли 2024 бо ташаббуси Маҷлиси намояндагони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе мизи мудаввар дар мавзӯи «Оилаи солим бидуни хушунат ва пошӯрӣ» дар доираи эълонгардиани соли 2024 «Соли маърифати хуқуқӣ» баргузор гардид.

Чорабиниро раиси Кумитаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои иҷтимоӣ, оила ва ҳифзи саломатӣ Сумангул Тағойзода ифтитоҳ бахшид.

Сипас, муовини Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Мавсума Муинӣ суҳанронӣ намуда иброз дошт, ки тайи солҳои соҳибистиқлолӣ Ҳукумати мамлакат, хоса Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, бо мақсади дастгирии занону бонувон тадбирҳои зиёде судмандро амалӣ намуда истодаанд.

Имрӯз занону бонувони тоҷик ба хотири рушди соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва давлат дар ҳамаи шохҳои ҳоқимияти давлатӣ содиқона хизмат мекунанд.

Мавсума Муинӣ зикр кард, ки дар ин давраи сарнавиштос масъалаи аз рӯи принсипҳои ахлоқи ҷамъиятӣ ташкил ёфтани устувор гаштани никоҳ, оила ва муносибати оилавӣ, дар рӯҳи садоқат ба Ватан, муносибати

бошууро ва меҳнати муфиди ҷамъиятӣ тарбия намудани насли наврас эътибори махсусро тақозо менамояд.

Қабули Консепсияи рушди оила дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ифодакунандаи ҳолати кунунӣ ва дурнамои сиёсати давлат дар самти таҳмили мақоми оила арзёбӣ шуд. Асоси ин ҳуҷҷати

монда шудааст, ки омузгорон дар доираи он ба хонандагон масъалаҳои ташаккули таҳмили оиладорӣ, эҳтирому муносибати ҳамдигарӣ ва дар маҷмӯъ, фарҳанги хонаводагии миллиро меомӯзонанд.

Соли 2015 дар кишвари мо «Соли оила» эълон гардида буд, ки дар доираи он дар самти

дар ҷомеа, гирифтани пешроҳи хушунат, тақвият бахшидани масъулияти волидайн дар самти таълиму тарбияи фарзанд, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва муносибати хубу ғамхорона дар хонавода, эҳтироми падару модар ва калонсолон, инчунин, ҳифзи оила ҳамчун арзиши ниҳоят гаронбаҳои фарҳанги

кишварамон таъмин гардида, барои ҳар як шаҳрванди мамлакат, инчунин, ҳар як хонавода шароити зиндагии арзанда муҳайё шуд.

Иттимон дорам, ҳамлагон бо фаъолияти ҳамгирӣ дар самти баланд бардоштани маърифату маданияти оиладорӣ, маърифати хуқуқӣ ҳар узви оила, омода намудани ҷавонон ба ҳаёти мустақилона, пешгирии вайроншавии оилаҳо дар раванди бархӯрди тамаддуно ва бунёди оилаи солим бидуни хушунат ҷоракор доимӣ андешида, ҷиҳати тақвиму таҳмили ҷунонгузориҳои миллӣ ва татбиқи он тадбирҳои судмандро амалӣ менамоем, – гуфт дар интиҳи Мавсума Муинӣ.

Дар мизи мудаввар, ҳамчунин, муовини раиси Кумитаи Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои аграрӣ, шугли аҳолӣ ва экология Лола Одилобаева, муовини якуми раиси Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Фирӯза Нуруллозода, намояндаи САҲА дар Душанбе Эмма Севилли, муовини раиси Кумитаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷунонгузориҳо ва хуқуқӣ инсон Мавлудзода Мирзоода суҳанронӣ намуданд.

Муҳаммадато СУЛТОНОВ, Мудирӣ шӯъбаи матбуоти Дастгоҳи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон



## БУНЁДИ ОИЛАИ СОЛИМ БИДУНИ ХУШУНАТ

муҳимро баланд бардоштани маърифати оиладорӣ, солими занон ва танзими оила ташкил медиҳад. Бо ин мақсад, дар низоми таҳсилоти миёнаи умумии кишвар омузиши фанни «Маърифати оиладорӣ» ба роҳ

миллиамон буд.

Воқеан, бо амалӣ намудани меъёрҳои Конститутсияи лоҳиқи устувори ҷомеа ва давлат созонмода шуда, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ таҳмили ниҳоят устувори иқтисодии

фарҳанги оиладорӣ як силсила тадбирҳои судманд амалӣ шуданд.

Ҳадаф аз эълон шудани «Соли оила» баланд бардоштани маърифати хонаводагии, устувор гардондани мавқеи оила

## Дилрабо Мансурӣ: «МОДАРОН ФАРДОСОЗИ ҶАМЪИЯТАНД»

Модарон офарандаи ҳаёт ва илҳомбахши рӯзгоранд. Сарчашма ва саргози ҳар кори бузург зан – модар аст. Ӯ ҳам дар мақоми баланди модар ё ҳамсар, ҳам ба сифати хоҳар ё фарзанд, тимсоли қалби гарм, латофат ва наҷобату рафтори намунавӣ мебошад. Ин нукта дар чорабиниҳои идонаи фарҳангии «Дуои Модар», ки чанде пеш бо ташаббуси Кумитаи кор бо ҷавонон ва вариши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид, зикр шуд. Чорабинӣ, ки ба пешвои Рӯзи Модар дар толори «Дунёи ош»-и шаҳри Душанбе доир гардид, бонувони касбу кори гуногунро аз саросари кишвар ба ҳам овард.

Дилрабо Мансурӣ, муовини Сарвазири кишвар, зимни ифтитоҳи чорабинӣ нақши бонувонро дар ҷомеа баланд ва созанда арзёбӣ намуда, аз ҷумла, зикр кард: «Боиси сарфарозии мост, ки Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз солҳои аввали соҳибистиқлолии ҷумҳурӣ рисолати инсонифароӣ ҳаётбахши модаронро ҳамеша қадр менамоем ва заҳмати фидокоронаи онҳоро дар ҳама соҳаҳо арҷ мегузоранд. Ба хотири он ки бонувон фардосози ҷамъиятанд, барои беҳбудии кору рӯзгори онҳо чандин барномаҳои давлатӣ ва стратегияҳои рӯи кор омаданд, ки самарӣ нек ба бор оварданд.

Раиси кумитаи Зулфиқор Гулаҳмадзода зимни суҳанронӣ нақши занонро дар таҳмили рушди ҷомеа, бунёди оилаи



хушбахт, таълиму тарбияи фарзанд муҳим шумурд.

Ба ҷуз ин, имрӯз бонувони кишвари мо дар баробари мардон бо дарки баланди ватандорӣ дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа ва давлат ғайратмандона фаъолият менамоем, дар рушди кишвар саҳм мегузоранд, – афзуд З. Гулаҳмадзода.

Воҳӯри модарон бо ҷигарбандонашон – сарбозон, ки ҳоло дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷи-

кистон содиқона хизмат менамоем, аз лаҳзаҳои пурҳаҷони чорабинӣ буд. Масъулини кумитаи модаронро бо тухфаҳои хотиравӣ сарфароз намуданд.

Чорабиниро гуруҳи санъаткорони маъруфи кишвар бо таронаҳои дилошӯб, тараннумҳои қадру манзалаи зан – модар хотима бахшиданд.

Фарзона ФАЙЗАЛИ, «Садон мардум»



## Сурайё Дӯстмуродзода: «ВАКИЛБОНУВОН РИСОЛАТАШОНРО ХУБ ИҶРО МЕКУНАНД»

Сурайё Дӯстмуродзода аз бонувони муваффақи кишвар аст. Ӯ аз соли 2020 вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум буда, чанде пеш раиси Кумитаи Маҷлиси намояндагон оид ба иқтисод ва молия интихоб шуд. Дар арафаи Рӯзи Модар вобаста ба фаъолияти занон дар мақоми олии намояндагӣ ва ҷунонгузори кишвар, рушди ҳунару малакаи онҳо ва рисолати бонувони Тоҷикистони соҳибистиқлол сӯҳбат анҷом додем, ки фишурдаи он пешкаши хонандагони рӯзнама мегардад.

– Ба андешаи Шумо истиқлоли давлатӣ то кадом андоза ба рушди касбият ва кашфи зарфияти занон мусоидат кард?  
– Мехоҳам сӯҳбатро аз моҳияти истиқлол, ки неъматӣ бебаҳо барои миллати тоҷик аст, шурӯъ кунам. Дар ҷаҳон ҳақиқатан мавҷуданд, ки аз 10 то 200 миллион нафар нуфӯздоранд, вале соҳиби давлати соҳибистиқлоли худ нестанд. Нишонҳои миллат 5 меъёр – забон, фарҳанг, сарҳад, таърих ва ниҳоди сиёсӣ, ки онро идора кунанд, ба шумор меравад, аммо нишонҳои дигар, ки дар ин раванд баъзан сарфи назар мекунем, ҳувияти миллӣ аст.

Истиқлолият барои тоҷикон осон ба даст наомадааст. Миллат пароканда буд, ваҳдати миллӣ вучуд надошт ва ҷанги шаҳрвандӣ таҳмили ба зеҳно таъсири манфӣ гузошт. Дар он давра давлатҳо бод молиқияти аз шӯравӣ собиқ мондари соҳиб мешуданд. Мутаассифона, барои мо ҳамагӣ чанд қорхона ба мерос монду ҳалос, зеро кишвари мо ҳамчун набандаи ашӣҳо мон истифода мешуд. Вақте Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Роҳбарӣ давлат интихоб шуданд, бо нақшаи муайян поёноқи давлатро мустақам карданд. Стратегияҳои миллӣ рушд барои даврони гуногун қабул гардида, тадриҷан амалӣ шуданд. Роҳу нақбу пулҳои зиёд ба истифода дода шуданд, ки ваҳдати байни минтақаҳои таъмин кард. Роҳбарӣ давлат таъинстанд, ки аз ҳисоби қадри соҳибхитос тими пуркуватро созонмода, минтақаҳои пайванд намоянд ва бо роҳандозии тадбирҳои судманд ваҳдати миллӣро мустақам кунанд.

Аз мевари шаҳрдори зими

соҳибистиқлолӣ, пеш аз ҳама, занону бонувон баҳрвар гардидаанд, зеро дар муддати на чандон зиёд барои рушди ҳаматарафаи бонувон қорҳои зиёде анҷом ёфтанд. Роҳбарӣ давлат ба занон таваҷҷуҳи хоса зоҳир намуд. Дар ин замина дар вазифаҳои хизмати давлатӣ 40 дарсад, парламент – 26, маориф – 71, тандурустӣ – 73 ва бонқдорӣ 39 дарсадро занону бонувон ташкил медиҳанд.

Барои дастгирии занон сандҳои меъёрии хуқуқӣ зиёд қабул гардидааст. Тоҷикистон яке аз аввалин давлатҳои пасошӯравӣ мебошад, ки конвенсияҳои байналмилалӣи вобаста ба хуқуқи занонро ба тасвиб расондааст. Дар ҳамаи паёмҳои Президентӣ кишвар ба занону бонувон таваҷҷуҳ зоҳир менамоем, ки онҳоро зиёдтар рӯҳбаланд мекунанд. Ба вазитаи грантҳо ва квотаҳои президентӣ фаъолияти занон дар ҳамаи соҳаҳо густириш меёбад. То имрӯз аз ҳисоби грантҳои омузӣ-таълимӣ зиёда аз 11 ҳазор духтари тоҷик дар хориҷи мамлакат таҳсил хуб гирифтаанд.

– Таърихӣ маълум аст, ки қисми вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби бонувон интихоб шудаанд. Фаъолияти онҳоро дар парламент чӣ гуна баҳо медиҳед?  
– Вакилзанини Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вазифаҳои гуногун фаъолият намудаанд ва таҷрибаи андӯхташон имкон медиҳад, ки дар мақоми олии ҷунонбарор фаъолияти хуб дошта бошанд. Давоми чор сол зиёда аз 500 санади меъёрии хуқуқӣ аз тарафи парламенти касбӣ баррасӣ шуда, зиёда аз 50 қонуни муқамал қабул гардид. Ба қонуноҳои зиёде тағйирӣ иловаҳо ворид карда

шуд. Дар ҳама қонунҳо, ки қабул мешаванд, занон саҳм доранд. Дар маҷмӯъ, вакилбонувони мо рисолаташонро хуб иҷро карда истодаанд.

– Ғамхорӣ ба занон як ҷузъи фарҳанги мост. Бар вазии таваҷҷуҳи пайвастаи бонувон чӣ рисолатеро бояд иҷро кунанд?  
– Зан-модар офаранда аст. Бонувон дар бисёр масъалаҳо масъулиятпазиранд. Дастгириҳои пайвастаи Пешвои миллат боис шуд, ки имрӯз зани тоҷик олим, муҳандис, соҳибкор, бонқдор ва сиёсатмадор аст. Агар то соли 1990-ум 66 ҳазор зан соҳибмаълумот шуда бошад, дар давраи соҳибистиқлолӣ зиёда аз 136 ҳазор зан маълумоти олий гирифтааст.

Дар марҳилаи ҷаҳонишавӣ бояд ҳамқадами занон бошем. Аз ин лиҳоз, занон меҳвари таваҷҷуҳи Роҳбарӣ давлат қарор доранд. Агар зан босавод бошад, асосҳои тарбия, муоширатро ба фарзандаш меомӯзад. Бонувони тоҷик бояд донишҷӯяшонро зиёд кунанд. Занҷираи пайванди насли бод пурқувват бошад.

– Квотаҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ба тахсил фаро гирифтани духтарони деҳаҳои дурдаст тақдирӣ чиддӣ бахшид...  
– Бале. Солҳои 1990 як қисми ҷомеа таассубӣ гашт. Дар бисёр деҳаҳои дурдаст ба хондани духтарон иҷозат намебуданд. Ғайр аз ин, дар оила ба писарон зиёдтар таваҷҷуҳ зоҳир мешуд, ки ин ҳам қавӣ таассуб аст. Квотаҳои президентӣ ба духтарон имкон медиҳад, ки дар мақоми олии ҷунонбарор фаъолияти хуб дошта бошанд. Давоми чор сол зиёда аз 500 санади меъёрии хуқуқӣ аз тарафи парламенти касбӣ баррасӣ шуда, зиёда аз 50 қонуни муқамал қабул гардид. Ба қонуноҳои зиёде тағйирӣ иловаҳо ворид карда

бевоситаи Президенти мамлакат бармеояд, собитқадомона амалӣ мешавад. Имрӯз дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо яке аз муовинони раис зан аст. Ман дар Аврупо будам ва инро надидам. Илова бар ин, аксари котибони ҷамоатҳои деҳот духтарон занонанд.

– Ходисаи фараҳбахши дигаре, ки чанде пеш ба вуқӯъ пайваст ва метавонад барои рушди ҷомеа, аз ҷумла духтарон, мусоидат кунанд, ворид намудани тағйирот ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» мебошад. Ин ташаббуси навбатии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст. Мутобиқи он минбаъд таҳсил то синфи 11 хатмӣ мешавад. Ин қонун имкон медиҳад, ки ҳеҷ кас аз таҳсил дур намонанд.

– Ба андешаи Шумо мушкилоти асосии занон чист?  
– Беҳавасалӣ. Мактаб ҳаст, хондан даркор, қор ҳаст, фаъолият намудан лозим. Зани тоҷик аз азал фаъолияти густирада дошт. Ба истилоҳи имрӯза, менеҷере буд, ки ҳама қорқоро саришта мекард. Имрӯз бо таъсири шабакаҳои иҷтимоӣ духтарон ба дигар самтҳо моил мешаванд. Бисёр меҳоман, хоса бонувон, ба ҷойи шабакаҳои иҷтимоӣ ба касбу ҳунаромӯзӣ аҳамият диҳанд, то дар оянда роҳшонро пайдо карда тавонанд.

Асолат бояд гум нашавад. Зани тоҷик фарзандашро бояд худшиносу худогоҳ ва дар рӯҳи ватандӯстӣ тарбия намояд, хонашаро саришта кунанд. Ин суннати оилавӣ моро аз дигар тамаддуноҳо фарқ мекунонад.

Суҳрати Шариф АТОБУЛЛОЕВ, «Садон мардум»

Эй модари қон, кучой, дилгир шудам,  
Дар мотами ғамҳои ту дамгир шудам.  
Дар ҳар ниғаҳи сурати девори ту  
Аз бачагиам пир шудам, пир шудам.

Ҷуз модари ман касе ҳудомӯз набуд,  
Бе дасти дуои ӯ шабу рӯз набуд.  
Садҳо зани насли деҳаҳо доя гирифт,  
Яъне, ки мисолаш каси дилсӯз набуд.

Ман аз Ватани гарми ту маҳрум шудаам,  
Аз беватаниҳои танат гум шудаам.  
Рафтию маро сағира кардӣ, модар,  
Як бачаи беочаи мардум шудаам.

Эй модари қон, модари қон, модари қон,  
Дар қулбаи бемодариам хушқу ҳазон.  
Бемодарӣ қуҳи саҳту сангин будаст,  
Ёрон, ба азоб мекашам бори гарон.

## Кулбаи бемодарӣ

Ҷўрабек МУЪМИН



## КУҲАНСОЛИ ТАБАРРУКИ ЗАМОН

Ғамзабӣ Низомова қуҳансоли Куҳансоли махсуб меёбад. 113 сол дорад ва шуқрузор аз он аст, ки даврони пириш дар фазои сулҳу суботи Ватан ва ҳалқай пайвандону наздикони сипарӣ мегардад. Ин пири барнодӣ зимни сӯҳбат аз он иҷрои хушудӣ кард, ки Тоҷикистони биҳиштос рӯз аз рӯз шуқуфотар шуда, сокинсона дар фазои ором, зери роҳбарии Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қору зиндагӣ доранд.

– 20-уми январ 113-сола шудам. Дар тӯли умр пастиҳо баландиҳои зиёде рӯзгорро дидаам. Сесола будам, ки падару модарам аз дунё гузаштанд. Дар тарбияи амамо ҳолаҳои ба воя расидам. Соли 1933 моро аз ноҳияи Рашт ба водии Ваҳш муҳҷир карданд. Дар хурдӣ рӯз то бегоҳ, дар саҳро қор мекардем. Баробари кишти пахта қори мо ҳам дар саҳро оғоз мешуд. Ба ғайр аз қор дар қолҳоз ҷойи дигарро намебудем, – ба хотир овард даврони қудакӣи наврасиашро момаи табарруқ.

Бъзд аз ба шавақаро баромадан низ момаи Ғамзабӣ бо ҳамсараш рӯзи худро дар саҳро сипарӣ менамояд. Ҳамсараш раиси қолҳоз буд, вале завҷаи раис ҳавобаландӣ намекард, қатори дигарон софдилона заҳмат меканд.

Ба гуфти момаи Ғамзабӣ, гарчанде миллати тоҷик ҷанги вазини

шаҳрвандиро паси сар карда бошад ҳам, дар муддати қутоҳ бо сарварии оқилона ва дурбинонаи Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рӯзҳои нек расид.



– Ба чеҳраи қудакони хушбахти замон менигараму қудакони худро ба ёд меорам, ки чӣ сон қор вазини ҷисмонӣ мекардем. Қудакони имрӯза озоду хушбахтанд. Барои озоди хушқолишан тамоми шароит фароҳам аст. Аз тариқи оинаи нилгун мебинам, ки ҳар рӯз дар ин ё он шаҳру ноҳия боғҷо мактабҳо, қатори дигарон софдилона заҳмат меканд. Дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо мактабҳо ба истифода дода мешаванду насли ояндаи мо дар бехтарин шароит ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. Ғамхори давлатро дар ҳақи

ятимон дида, дилам аз фараҳ лағрез мешавад. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ҳар сафари қорашон ба шаҳру ноҳияҳо ҳатман аз ҳоли ятимон бохабар мешаванд. Худ, ки ятим ба воя расидам, меодонам сари ятимон навозиш ва ҳарфи дили ӯро гиш кардан чӣ сон ба онҳо шодӣ мебахшад, – иброд намуд дар анҷоми сӯҳбат момаи Ғамзабӣ Низомова.

У соҳиби ҳафт фарзанд ва зиёда аз 100 набераю абера мебошад. Аҳли деҳа хурматашро ба ҷо меоранду ҳамаҷуз аз ҳолаш хабар мегиранд. Дар ҳама маросими аҳли деҳа фаъолона иштирок мекунанд ва дуои хайр медиҳад.

Аз он хурсанд аст, ки ҳафт фарзанди хешро бо меҳнати ҳалол ба воя расондасту ҳоло фарзандонаш зиндагӣ обод доранд. Дар ҳамаи писараш Сафарбек Низомов зиндагӣ осуда ба сар мекӯбад. Амаҷғор неки созандагӣ бунёдқори писараш Сафарбек ӯро хушқол менамояд.

Дар фарҷоми сӯҳбат момаи Ғамзабӣ даст ба дуо бардошт: «Илоҳо, қабуроти сулҳу субот мӯдм болони Тоҷикистони азиз болаштон бошаду дар лабони ҳар фарди тоҷик ҳамеша табассум хувайд. Ватани азизи мо бо роҳбарии Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боз ҳам ободу зеботар гардад. Омин».

Сулаймон СУЛТОНОВ, «Садон мардум»

**Тилло НЕКҚАДАМОВ:** - Дар ситиши модарон зиёд навиштаанд, вале ин ҳама дар сифати шахси барои мо азиз қатрае аз баҳр аст. Вақте модарам Аълочии маорифи Тоҷикистон, муаллим-методисти Нукура Худобайшова (руҳаш шод бо!) аввалин хабари дар рӯзномаи «Овози дӯсти»-и ноҳияи Рӯшон (12 февралӣ соли 1975) чопшудааро хонд, рӯҳбаландам намуд. Маслиҳат дод, ки бештар маҷаллаю рӯзномаҳои давриро муталиа намоям. Дар баробари нашрияҳои ихтисосӣ (модарам муаллимаи биология, ботаника ва география буданд), иловатан, ба маҷаллаи «Садон Шарқ», рӯзномаҳои «Тоҷикистони советӣ», «Маориф ва маданият» ва «Комсомоли Тоҷикистон» обуна шуд.



То хатми синфи даҳум бо навиштаҳои журналистони он айём ошно шудам. Чандин хабару мақолаҳоям дар рӯзномаи вилотиатӣ «Бадахшони советӣ» ва рӯзномаи ноҳиявӣ «Овози дӯсти» ба нашр расид. Боре модарам аз мағозаи китоби ноҳия «Умре дар роҳ» ном маҷмуаи дастҷамъии журналистони шинохтаро харид, ҳаҷра кард. Мураттиби китоб раиси Иттифоқи журналистони Тоҷикистон Ғоиб Қаландаров буд. Китоб аз очерк, сафарнома, мақола, мусоҳибаҳои журналистони замон мураттаб шуда буд, ки бароям хеле манфиат овард.

Ғамхорӣ ва дастгирии модари азизам буд, ки ба гурӯҳи журналистони УДТ ба номи В.И. Ленин (ҳоло Доишгоҳи миллии Тоҷикистон) дохил шуда, ба орузи ҷавониям расидам. Фаъолияти журналистони аз рӯзномаи «Паёми Душанбе» оғоз ёфт. Инак, зиёда аз 30 сол мешавад, ки дар рӯзномаи «Садон мардум» фаъолият дорам.

Ҳар боре ба аёдати модарам мерафтам, баъд аз ҳолпушти меғуфт: - Газетаҳои ин ҳафтаро овардӣ? Ягон мақолаи нават чон шудааст?

Ман дастаи рӯзномаҳоро наздаш гузошта, танҳо меймондам, то навиштаҳоямро хонад.

20 сол мешавад, ки модари азизам дар қайди ҳаёт нест. Агар умр вафоро мекард, 1-уми июни соли равон модари биҳиштам ба 90-солагии мерасид. Мо, фарзандон ва набераҳош, дар зодрӯзаш чамъ омада, рӯҳашро бо дуо ва хотираҳои нек шод мекунем. Мо гузашти солҳо бисёр чиз фаромӯш шуд, вале меҳрубонӣ, ғамхорӣ ва навозишҳои гарми модарам на. Агарчӣ худ падари чор фарзанд ва шаш набера ҳастам.

**Фарзона ФАЙЗАЛИ:** - Девони ҳикмати Хофизи Саъдӣ, Мавлоново Бедилӣ Соибро аз паҳлуи кати хоби модарам дарёфтам ва моҳияти осори манзуми ин фарзонагонро аввалин бор модарам ба ман тафсир намуд. Осор пурраиши адибони машҳури ҳаҷон Даниел Дефо, Майн Рид, Марк Твен, Александр Дюма, Лев Толстой, Александр Пушкин, Чингиз Айтматов, Расул Ғамзатов ва дигаронро ба воситаи модарам шинохтам.

Модари ман замоне барои идомии таҳсил ба шаҳр омаданд, ки он ҳангом ба шаҳр рафтани соҳибмаъ-

лумот шудан барои бонувони деҳа кори саҳл набуд. Муаллими забон ва адабиёти тоҷик шуда ба деҳа баргашт ва наздики 40 соли умри хешро дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №24-и ноҳияи Фарҳор сарфи таълимӣ тарбия намуд. Нуҳ сол, то расидан ба синни нафақа, масъулияти директори муассисаи мазкурро ба зимма дошт. Дар баробари ҳафт фарзандро ба камол расондану соҳибмаълумот кардан, дар тарбияи даҳҳо шогирдон нақши мондагир дорад.

Ҳине, ки падарам ба хотири таълими рӯзгор, саодати мо - фарзандонаш барои кор ба Россия рафтанд, бори рӯзгор ва тарбияи мо ба зимма модарам буд. Ҳоло, ки худ модарам, дарк менамоям чӣ сон душвор аст ин, аммо модарам тавонист.

Шикастани анъана дар оила, хоса дар деҳаи дурдаст, мубориза барои соҳибмаълумот намудани духтаронаш кори саҳл набуд. Боз ҳам тавонист

Зиндагии модари ман ғарқи дарёи ишқу маърифат буд. Насиҳат мекард, панд меод, аз ноғуфтаҳо меғуфт. Сафоли модарам бӯи райҳон дошт.



# МОДАРИ МАН

Ҳар сол дар оғози моҳи март, ки мӯжда аз баҳори файзбахш мерасад, ду ҷашн таҷлил мешавад – Рӯзи Модар ва Рӯзи матбуот. Модар ба ҳама азиз аст ва дар сифати ӯ ҳар кас меҳроҳад бехтарин ҳарфҳоро биғӯяд, хоса аҳли эҷод. Чанде аз ҳамкорони мо модарони хешро сарҷашмаи ба эҷод пайвасташон медонанд. Дар арафаи Рӯзи Модар аз онҳо хоҳиш намудем дар сифати модари хеш чанд ҳарфе биғӯянд.



модарам. Мо - духтаронашро барои идомии таҳсил аз деҳа ба шаҳр фирсод соҳибтаҳассус намуд, роҳи моро мунаввар сохт.

Аз модар шундиам, ки ҳар инсон бояд бедор бошад, худро шиносад, ба дармондагон ёри расонад, ба имону вичдону Ватан хиёнат накунад ва ин паёми инсонсози уро ҳоло ба фарзандонам мерасонам.

Аз модар омӯхтам, ки зиндагӣ бо ҳама буди набудаш зебот ва онро дӯст бояд дошт. Аз пасманзари андешаҳои мармузаш дарёфтам, ки дар ҳаёт тарсуҳо мешаванд ва фақат диловарон қудрати фатҳи куллаҳои зиндагиро доранд. Омӯхтам, ки як зан ба ҳангоми аз хона дур будани ҳамсафари зиндагӣ худро қуддонроҳро эҳтиёт бояд қунду чун афсари посбоне, ки савганди садоқат ёд кардааст, ошени ороҳуҷориро аз ҳама хатарҳо эмин дорад. Оре, осон нест ин ҳама, аммо модарон метавонанд, зеро онҳо бузурганд...

Ман аз модарам сипосгузорам ва бо ӯ ифтихор мекунам. Рӯзи Модарро ба ӯ ва дар симои ӯ ба ҳама модарон таҳият меғӯям.

**ВОРИС:** - Модари ман кони афсона буд, ҳарфери бо масалу мақол намеғуфт. Модари ман фаришта буд, бол дошт, парвоз мекард, ҳаёти муаттари покро дӯст медошт. Модари ман чодари ному бар сар, аз раҳи сарнавишт ҳор меҷид, вале ба хориву пастӣ тан намеодод...

Модарам бочаи гул дошт, рангоранг, хушрӯву хушбӯ. Ҳар субҳ ба саломии гулҳо мерафт. Барҳояшонро мешуст, аз рӯҳсорашон мебусид, аз ҳолашон мепурсид. Гулҳо гарди ноз мешуданд, аз меҳрубониҳои модарам мерақсиданд.

Модарам хонаро қоруб мезад, кӯрпача меандохту атр мепишод ва дару равзаноҳро боз меғузошт. Мо, ки рӯи кати ҳавӣи даври дастархон мешиестам, аз ин кори ӯ ҳайрон мешудем мепурсидем:

- Хона ҳоли, барои кӣ кӯрпача мейвонд?

- Барои фариштаҳо! – ба ҷид посух меод ӯ.

- Қадом фариштаҳо?

- Эҳ, бачаҳои сода, - алам мекашид модар аз бехабарии мо. - Ҳар шом ба рӯи замин фариштаҳо мисли ситора мерезанд, аммо фақат ба ҷои поку тамиз фуруд мейоянд. Ба хонаи нуруфтаи фаришта намебарояд. Аз манзиле, ки фаришта ибод кард, барқат мепарад. Дили сокинанаҳ саҳт мешавад, ба дару деворашон сиеҳӣ мерезад.

Модарам фариштаҳоро медида мешинохт ва рози омаданашонро медонист.

- Зан асп асту шӯ човандоз, - насихат мекард модар духтаронашро. - Аспи човандозӣ беҳтарин мелағанд. Аммо аспи рисолатдор човандозӣ заифро ҳам ба мурод мерасонад.

- Намози дигар кори дигар! – таъкид мекарди модарам. - То намози шом кори хонаро саранҷом кунед. Вақти говгум қуддонро ба кӯча намонед, чорпоёно қ бо ҷа созад, дару равзаноҳро бандед, чароғро гиронед. Дар баста - бало баста!

Рӯи обро ҳам пӯшонед, ки шайтон макрӯҳ мекунад. Ҳини хоб чароғро хомӯш кунед, аммо якеро фурузон нигоҳдоред. Зиёнрасоҷо аз равшани мегузрезанд.

Пои ботаҳорат ба чоғаҳ дароед. Бо дасти рост хоҳед, Сураҳи «Фалак» ва «Нос»-ро тиловат кунед...

Модари ман ҳақиму доно буд. Асрори ҳама чизро медонист. Ба дили мо қувват мебахшид. Дар канори ӯ осоиш меёфт.

Зану оина дугонаҳои қадимӣ ҳастанд. Модари ман ҳақиқи оинаро

пос медошт. Духтарону келинҳояшро насихат мекард:

- Оина качро қач, ростро рост менамояд. Худро барои шавҳаронатон оро диҳед, сурма кашед, хино бандед, атр занед! Нагузоред, ки дилмондаи шаванд. Аммо ба оина бисёр нигоҳ накунад, хусантонро меудзад, рӯятон бенур мешавад. Шабҳо пеши оина наравед, худро тамошо накунад, хосияти бад дорад. Оина дунёе дигар аст, шабҳо зиёнбор мешавад. Рӯяшро пӯшеду орому осуда хоҳед.

Модари ман валӣ буд, ғайбро медонист.

Модарам тасбеҳ мегардонду Худро дона-дона гирия мекард. Рӯи ҷойнамоз соатҳо мешишт. Аввал дар ҳақи мардум, баъд барои ҳамсоҳро, сипас барои хешу табор ва дар охири барои мо дуо менамуд.

- Одам аз дуо месабад. Дуои бад дарахтро ҳам мекӯшонанд. - меғуфт модарам.

Модарам дуо меконд. Кафи дастонаш сабу муаттар буд...

**АБРОР ЧАББОРОВ:** - Модари азизи ман баҳори 70-умини умри хешро пешвоз мегирад. Ман низ



одами баркамол шудаам, вале ҳанӯз ҳам ҳангоми ҳар дидор хешро ба оғуш мепартоям худро қудат эҳсос мекунам. Ин лаҳзаҳо ҳама ғаму таъшивии дунё фаромӯш мешавад, ки ин аз бузургии модар аст. Гоҳе, ки дар пойтахт, зими кору зиндагӣ хастаю дилгир шавам ё мушкиле пеш ояд, модарамро ёд меорам ва ба ӯ занг мезанам. Садои навозишгари ӯ: «лаббай, бачаҷонам» маро таскин медиҳад. Хастагӣ рафъ мегардад. Худро шукр мекунам, ки модарҷонам дар паҳлуям ҳаст.

Хатмаи донишгоҳам, аммо дарси муҳаббату покори танҳо аз модар омӯхтам. Худ напӯшидӣ, вале бехтарин либосро барои мо харидӣ. Шабҳо ба хотири ором хоҳиданамон нахуфти, то саҳар сари ғаҳвораомон алла меғуфти. Барои ин ҳама заҳматҳо қарздорам ва гунон аст онро баргардонда тавонем. Аммо аз мо чизе талаб надоред. Аз Офаридгор бароят боз ҳам офияту хушбахтӣ, содату барқат талаб менамоем. Умаратон дароз бо, модар!

**НИГНА САФАРОВА:** - Модар арзандаи ҳама гуна эҳтиром, қадришиносӣ ва дӯстдорӣ мебошад, зеро ӯ меҳрубонтарин инсон барои ҳар як шахс буда, фарзанди худро бо дилсузӣ баҳошино ҳамашиа дастгирӣ пуштибон аст. Ба хотири роҳату осоиши фарзандаш шабу рӯз заҳмат мекашад ва намеғузорад, ки ба ранҷу озоре гирифта гардад. Модар меҳроҳад фарзандаш бардам солим ба камол расад, соҳибӣ одобу маърифат шавад, илму дониш ва касбу ҳунар омӯзад ва дар оянда барои ҷомеа хизмати сазовору шоиста анҷом диҳад.

Модар кони лутфуи меҳрубонист ва ҳар гоҳи дасти навозиш ба сари фарзандон бурдан ва суҳани ширину нозуке гуфтанаш қалбҳои мо лабрези шодино фараҳ мегардад. Яъне, ҳама эҷозу парвозҳо, эҷоду бунёд

ва қаҳрамони самараи заҳмати шавҳарони модарон аст.

Бесабаб нест, ки дар фарҳангу тамаддун ва анъанаю суннатҳои халқу миллатҳои гуногуни ҷаҳон хираду заковат ва бузургии модар ҳаҷмчун олиҳаи покино садоқат, ниғаҳ-



дорандаи чароғи хонадон, мураббии ғамхору меҳрубон ва ҳидоятгари некию нақури, меҳру муҳаббат арҷгузори ва ситоиш гардида, барақати хонадон, муъҷизаи зиндагӣ арзёбӣ шудааст.

Дар осори бузургони ҷаҳон модар мақому манзалати бениҳоят баланд дорад, зеро ӯ на танҳо ба фарзандаш ҳаёт мебахшад, балки дар сирини ӯ хислатҳои нақури инсониро бо шири поки худ ҷой медиҳад.

Модари ман омӯзгор, муаллимаи фанни химия мебошад. Синнаи ба ҷое расида бошад ҳам, вақте ки дохили хона мешавам, пеш аз ҳама, модарамро мепурсам. Гарчанде худ модар, тарбиятгар бошам ҳам, вале доимо ба маслиҳати модарам ниёз дорам. Ин омил далели раднопазири он аст, ки модар сафобахшандаи ҳаёт буда, аз ҳама қиматтарин шахс дар олами ҳаётӣ мебошад. Меҳри бехатоӣ модар ба мисли хуршеди олам аст, ки ба тамоми ҷаҳон саховатмандона нурушӣ мекунад.

Ман аз модарам дӯхтани шероз, бофтани тӯр, омода кардани ғизо, меҳмондорӣ ва ғайраҳоро омӯхтам. Маҳз, дуои модар, заҳматҳои шавҳаронӣ, бедорхобӣ, дастгириашон буд, ки ман ба ин мартаба расидам. Фазилату хоксории модарам то ҳаде аст, ки фарзандони маро то бозҷа мактаб мекӯнад. Модарҷон, ман ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунам, ки дар лаҳзаҳои вазнини рӯзгор маро таскин додӣю дастгирӣ кардӣ. Бамаврид аст ёдовар шавам, ки модар вожае мебошад, ки дар тамоми забонҳои ҷаҳон, ки бо дигар мафҳум садо медиҳад, оҳанги навозишгари дорад ва ҳар қадаре, ки муҳаббати инсоният ба модар зиёд бошад, ҳаёт ҳам қадар фараҳбахшуну дурахшон мегардад. Ҳусни ҳаёту фазии зиндагонии мо аз модар аст ва ӯ ситораи дурахшонест, ки бо неруидагии атоқардаи Худованд роҳи фарзандро дар тӯли зиндагӣ равшан месозад.

Модари пирам бо ҳасрат дар бораи модараш нақл мекард, васфи ӯ мекард ва бо меҳлдем, ки чӣ гуна аз чашмонаш ашк мерехт. Фарзандон ашк чашмонамро набинанд гуфта, рӯяшро тарафи дигар мегардонд. Мо ҳайрон мешудем, ки модарам пир шудаанд ҳоло ҳам «модарам» меғӯяд.

Модарҷон, ман барои ҳамаи заҳматҳои кашидат, ки мо - 7 фарзандро хондонӣ соҳибӣ маълумоти оӣ намудед, сари таъзим фуруд меорам. Қушиш ба ҳарҷ медиҳам, минбаъд низ эҳтиром самимияти худро ба бузургии зебоӣ ва азамату олиҳимматии модари поксирештам собит созам.

**Таҳия Бурҳониддин ҚАРИМЗОДА, «Садон мардум»**


# БОНУВОНИ ВАРЗИШГАРИ МО

## Аз дирӯз то имрӯз

Бонувони мо дар рушди варзиш низ саҳми мондагир доранд. Солҳосту шарафӣи варзиши тоҷикро химия мекунад. Ҳоло онҳоро дар намудҳои зиёди бозиҳои варзиш дидан мумкин аст. Дар чемпионатҳои ва мусобиқаҳои бонувону байналмилалӣ ҷаҳонӣ тӯфайли дастовардҳои Парчами Тоҷикистон борҳо барафрӯхтанду Суруди Миллӣ садо додааст.

Аввалин зани тоҷик, ки дар соҳаи варзиш шукрати ҷаҳонӣ ба даст овард, Зебунисо Рустамова буд. Ӯ солҳои 1975-1976 дар як қатор мусобиқаҳои ҷаҳонӣ оид ба камонварӣ иштирок намуда, зина ба зина маҳорати худро сайқал дод ва ниҳоят дар баҳши камонварӣ қаҳрамони ҷаҳон гардид. Соҳибистиклолии кишвар, узви ҷумҳурии Кумитаи байналмилалӣ гардидаи Кумитаи миллии олимпии Тоҷикистон дар соли 1999 ба инкишофи ҳаракати олимпӣ, иштироки занҳо дар олимпиадаву мусобиқаҳои байналмилалӣ мусоидат намуданд.

Омӯзиши мавзӯи собит намуд, ки бонувони мо ҳанӯз аз солҳои аввали соҳибистиқлолӣ дар соҳаи варзиш дастовардҳои назаррас доранд. Чунинки, соли 1993 Гулнора Ғоибова дар Чемпионати ҷаҳон оид ба шашка иштирок намуд. Ӯ аввалин бонуи варзишгари тоҷик буд, ки дар мусобиқаи ҷаҳонӣ ширкат кард ва сазовори ҷойи аввал гардид. Нигина Қурбонова дар Чемпионати ҷаҳон



оид ба таэквондо дар Лаҳистон соли 1995 миёни занон ва ҳамон сол дар Англия Лаура Ҳочҷамулова дар Чемпионати ҷаҳон - сеҳарбаи вазнбардорӣ бо натиҷаи 445,5кг ҷойи дуумро соҳиб гардиданд. Иштироки мусобиқаҳои байналмилалӣ Гулсара Дадабоева дар спартакиадаи занҳои Шарқ дар Покистон соли 1996 аз рӯи давидан ба масофаи марафонӣ ҷойи дуумро ишғол намуд. Дар варзиши дастхобонӣ, бадансозӣ ва вазнбардорӣ миёни занон Адолат Ҳуҷамулова, барандаи роҳати бозиҳои олимпӣ, аз бонувони дастболост. Ӯ қаҳрамони чандинократии Тоҷикистон дар ин се намуи варзиш ва ду қарат (солҳои 2006 ва 2009) чемпиони Осиё мебошад.

Мо аз Мавзун Чориева, иштироки Чемпионати ҷаҳон - 2010, 5 қарат ғолиби мусобиқаҳои байналмилалӣ чун муваффақтарин муштзан миёни бонувони тоҷик ёд мекунем. Соли 2010 дар Чемпионати Осиё дар Қазоқистон дар ристаи бокс байни 12 бонувӣ вазнашон 60 кг калуба ба даст овард. Воҳури аввали ӯ бо Александр Гулсенкои қазоқистонӣ 15 сония давлатӣ, зеро ҳариф ба муштҳои саҳти Мавзун тоб наоварда, аз идомии бозӣ даст кашид. Воҳури дуум бо ҳарифи Ҳиндустони Синх Рики бо ҳисоби 6:3 ба нафъи Мавзун анҷом ёфт. Дар воҳури финали муштзани № 1-и қирғизистонӣ Упинянова Гулзайнабро бо ҳисоби 3:1 мағлуб карда, миёни 24 кишвар қаҳрамони Осиё ва бехтарин муштзани Осиё гардид. Соҳибӣ медали Бозиҳои олимпии Лондон - 2012, устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ мебошад.

Комебиҳои бонувони варзишгари дастаи яқачини таэквондо дар солҳои 2007-2010 низ қобили тавабҷуҳ аст. Онҳо ин мuddат дар чандин чемпионатҳои ҷаҳонӣ ва Осиё иштирок намуда, ҷойҳои намоёнро соҳиб гаштаанд. Шахло Муҳаммадраҳимов ва моҳи апрели соли 2007 дар мусобиқаи қаҳрамони ҷаҳон дар шаҳри Бледди Словения, дар рақобатҳои инфиродӣ миёни занон медали тилло ба даст овард. Соли 2008 чемпиони Осиё гардид ва дар Чемпионати ҷаҳон - 2009 медали биринҷиро соҳиб шуд. Сабина Тағойназарова, дорандаи медали нуқраи мусобиқоти Чемпионати ҷаҳон - 2009, чемпиони Осиё ва ҷаҳон - 2010, Нодира Исоева, чемпиони Осиё - 2010, дорандаи медали нуқраи мусобиқоти Чемпионати ҷаҳон - 2010, Гулрӯи Равшанмурод, чемпиони Осиё - 2010, дорандаи медали нуқраи Чемпионати ҷаҳон - 2010, Мехрангез Алиева, дорандаи медали нуқраи Чемпионати Осиё - 2010, Нилуфар Шарифова, дорандаи медали биринҷии Чемпионати ҷаҳон - 2010, Надима Раҳимзода, дорандаи медали биринҷии Чемпионати ҷаҳон - 2009 ва медали нуқраи Чемпионати Осиё - 2010, дар ристаи таэквондо аз кометбарини бонувони варзишгаранд.

Дар ин намуи варзиш баъдтар Ширин Набиева шукрат пайдо кард. Ӯ соли 2014 «Бехтарин варзишгари ҷавони тоҷик» эътироф шуд. Ширинбону соҳибӣ миёни Қаҳрамони Осиё ва барандаи Чоми ҷаҳон (шаҳри Минск) мебошад.

Корномаи бонуи шарафманд Мижгона Самадоваро наметавон сарфи назар кард. Устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ оид ба кикбоксинг, ғолиби мусобиқаҳои ҷаҳонӣ хунарҳои размӣ дар Калуга (соли 2013), чоизадори Чемпионати ҷаҳон оид ба таэквондо дар Италия (соли 2016), Қаҳрамони бозиҳои Осиё оид ба кикбоксинг (Ашқобод, соли 2017 ва Қирғизистон, соли 2018), Қаҳрамони Чоми ҷаҳон оид ба бокс (шаҳри Нижневартовск, Россия, соли 2021) мебошад.

Мохрӯ Ҳалимова, ки ба варзиши бисёрҷарба машғул аст, дар андак мuddат шукрати ҷаҳонӣ ёфт. Ӯ низ устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ аст. Се маротиба Чоизаи Чемпионати Осиёро ба даст овардааст (Манила - 2016, Хо Ши Мин - 2018 ва Уммон - 2021).

Ба иттилои Муҳаммадтолиб Шокирзода - сардори раёсати тарбияи ҷисмонӣ ва инкишофи варзиши Кумитаи корҳои ҷавонон ва варзиши назди Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳои 2022-2023-юм 1836 варзишгар, аз ҷумла 431 бону, аз рӯи намуноҳои варзиши олимпӣ ва ғайриолимпӣ дар 177 мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ иштирок ва ба ҳазинаи варзиши кишвар 353 медали тилло, 350 нуқра ва 543 биринҷӣ ворид намуданд. Аз ин ҷиҳодат 32 медали тилло, 49 нуқра ва 60 биринҷӣ ба широфати бонувон ба даст омадааст.

# ҶАСОРАТИ МОДАР

Чанде пеш занеро дар қабулгоҳи раиси Ҷамоати деҳоти «Дурбат»-и шаҳри Ҳисор вохӯрдм. Бо ҳамсуҳбати мансабдори худ беистихола суҳбат дошт.



- Мефаҳмам, аммо лозим аст, ки шумо сутуни садамавири то пагоҳ бо сутуни нав иваз кунед, - исрор мекард бону. Аз он хавотир буд, ки сутуни фарсада ба роҳгузарон рӯзе осеб мерасонад. Раиси Ҷамоати деҳот уро бовар кунанд, ки мушкилро дар наздиктарин фурсат бартараф менамоем. Бону қаноатманд аз назди раис дур шуд...

Бо ӯ суҳбат кардам ва маълум шуд, ки Мохрӯ Кабирова хатмаи факултаи забонҳои хоричии Доишгоҳи славянии Россия ва Тоҷикистон аст. Баъд аз оиладор шудан соҳибӣ писар мешавад. Таҳхиси табибон муайян менамояд, ки фарзандаш беомии синдром дауна дорад. Шавҳари ҷавони Мохрӯ пешниҳод мекунад, ки қудрако ба ятимхона супоранд, аммо Мохрӯ пешниҳоди шавҳарашро рад менамояд.

Мохрӯ бо вучуди натиҷаи таҳхис - табобатнашаванда будани беомӣ умедашро аз даст намедиҳад. Ба хотири табобати фарзандаш манзил ва ҳар чизи арзишманде, ки дошт, мефурӯшад. Барои муоина ва муолиҷаи тифли навзод табиибони бехтарини Душанбе, Маскав ва Австрия ҷалб мешавад.

Интиҳо талошҳои самар меорад, саломати қудак тадриҷан бехтар шудан мегардад. Ҳоло фарзанди ин зани қаширода на танҳо аз муваффақтарин хонандагони синф аст, балки бо истеъдоди факуллодаи расомӣ ва дарки зебоиҳои ҳаёт аз дигарон фарқ мекунад.

Мохрӯ аз имтиҳони сангини зиндагӣ бо сарбаландӣ гузашт ва тасмим гирифт ба оилаҳоро, ки бо чунин мушкилҳои рӯ ба рӯ мешаванд, ёри диҳад. Бо ин мақсад дар зодгоҳи падараш деҳаи Ниёгон Ташкилотӣ ҷамъияти «Мохрӯ»-ро фаъол кард. Кунун дар коргоҳи ин зани муваффақ беш аз 80 қудакӣ имконияташон маҳдуд паноҳ ёфтаанд. Ба онҳо 18 мутахассиси соҳаи тиб ва маориф хизмат мерасонанд. Ҳоло Ташкилотӣ ҷамъияти «Мохрӯ» ба марказе табдил ёфтааст, ки бошандагони он на танҳо ёри зарурии тиббӣи равнаношӣ мегардан, балки бо шарофати талошҳои номбурда қудакон имкон доранд, сарфи назар аз маҳдудияти ҷисмониашон, таҳсил намуда, рӯшд кунанд.

Қиссаи рӯзгори ибратбахши Мохрӯ далели он аст, ки модарон ба анҷоми корҳои бузург қодиранд. Хоса, вақте суҳан аз ояндаи ҷаҳондорона меравад.

**Сайид НАЗАРОВА, «Садон мардум»**

**Зарина Ҳақназарова аз хурдӣ меҳри дӯзандагиро дар дил мебарвард. Куртаҳои шинмаи зебои дӯхтани модараш, ки бонувони ҳама со ба бар мекарданд, уро ангеза дод, то ин хунаро омӯзад. Вақте модараш куртан на ба тан мекард ё либоси омодакардашро ба фармоишгар пешниҳод менамуд, хисси кунҷовии Заринаи хурдсол бештар мегардиду бо суолҳои бешумор, ба қавле модарашро имтиҳон мекард. Модараш дар оилаи коргар ба воя расида, ҳаҷмчун дӯзандаи чирадаст машҳур буд.**

# ДАР ҲУНАР КҮШ, КИ ЗАР ЧИЗЕ НЕСТ

Дар наврасӣ барои лӯхтаҳо аз боқимондаи матои куртаҳои дӯхтаи модараш либос омода мекард. Модараш ҳамеша меғуфт, ки хунарманд ҳеҷ гоҳ муҳтоҷи каси дигар намешавад. Ба ҳамин хотир меҳост, ки духтараш касби уро омӯзад ва ҳамин тавр ҳам шуд. Дар синфи 7-ум Зарина хунари дӯзандагиро аз бар намуд ва падараш ба ӯ дастгоҳи либосдӯзӣ тӯғфа кард.

Нахустин либосҳоро барои модару хоҳаронаш дӯхт, ки хеле зебо буданд. Маҳсули дастонаш зуд дар маҳалла ва баъдан дар ноҳияи Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, ки Зарина дар он ҷо таваллуд шудаву ба воя расидааст, машҳур гашт. Хунараш со аз сол сайқал

# ДУХТАРИ РАИС

Ба муовини раиси ноҳияи Файзобод Махфират Рашидзода ва мудири баҳши кор бо занон ва оилаи ноҳия Раъно Давлатзода изҳор кардам, ки меҳодам бо ягон зан-модари рӯзгордида мусоҳиба анҷом диҳам.

Хар ду яқбора гуфтанд: бо Нозукой Шоазизова - яке аз занони номдори ноҳияи воҳуред.

Шояд, имрӯз аз байни насли миёна-соли ноҳияи Файзобод кам нафароне ёфт шаванд, ки Нозукой Шоазизоваро наhinсонанд. Ин бонув кордонро заҳматпеша тайи бист сол ба ҳайси муовин ва муовини аввали раиси ноҳияи Файзобод фаъолият дошт. Ҷӣ дар даврони Иттиҳоди Шуравӣ ва ҷӣ дар солҳои соҳибистиқлолии Тоҷикистон қаҳрамони матлаб ин вазираи пурмасъулиятро сарбаландона иҷро кард. Қобилияти баланди ташкилотчиӣ ва роҳбарӣ дошт. Ашхоси кӯҳнасоли оғоз аз рӯзгори аҳли байташ доимо тавсиф мекарданд: «Духтари раис чустуҷолоку боғайрат аст».

Воқеан ҳам, падари Нозукой Дустмурод Шоазизов солҳои 1937-1938, ки давраи вазиратини вазири сисёмо иқтисодии Иттиҳоди Шуравӣ ба шумор мерафт, раиси Кумитаи иҷроияи ноҳияи Файзобод буд. Ноҳияи Файзобод он вақт наваташкил буд, тамоми қорҳои ободонию пешрафти ноҳияро аз қордоню ташкилотчиӣ раиси қомичорони Дустмурод Шоазизов медонистанд.

Ана ҳамон хислатҳои нақви падар буд, ки Нозукой ҳам дар пешрафту ободонию ноҳия саҳм гузоштанро барои худ вазираи аввалиндараҷа медонист. Маҳз, самарари талашҳои ӯ буд, ки Боғи фарҳанги фароғати «40-солагии Ғалаба»-и маркази ноҳия (ҳоло ба номи Бозор Собир), даҳҳо муассисаҳои таълимӣ ва тиббӣ бунёд гардидаанд. Мавсуф дар солҳои соҳибистиқлолии кишвар барои ҳалли масъалаҳои зарурии



баҳри пешрафти ноҳия пайваста ба назди вазири роҳбарони идораҳои марказӣ даромада, ҳар дафъа муваффақ мегардид.

Фаъолияти меҳнати Нозукой Шоазизова, баъд аз хатми Донишгоҳи хоҷагии қишлоқи Тоҷикистон, аз вазираи иқтисодии қолхози «Октябр» (ҳоло деҳоти «Меҳробод») оғоз ёфта, сипас муовини раиси Ҷамоати деҳоти «Гумбулок» (ҳоло Ҷамоати деҳоти «Меҳробод»), мушофири Кумитаи Ҷамоати деҳоти муовини раиси ноҳияи Файзободро ба дӯш дошт. Аз соли 2000-ум то нафақа ҳамчун сардори филиали ЧСК «Агроинвестбанк» фаъолият намуд. Барои меҳнати софдилонааш соли 1999 бо ордени «Дустӣ» қадрдонӣ шудааст. Айни ҳол собиқадори аҳамияти ҷумҳуриявидошта буда, дар иҷтимои фарзандону наберагон давлати пирӣ меронад.

Муҳаммад ЗОКИР, «Садон мардум»

## БА ТАВАҚҚУҶИ ПУДРАТЧИЁН ВА МОЛРАСОНҶО!

### ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Агентии хариди давлатии мол, қор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - мақомоти ваколатдор) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмуноҳои хариди номгӯии зерини мол, қор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронда мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Мавзӯи харид	Усули харид	Навъи харид	Миндори номгӯӣ	Санаи анҷоми қабули дархостҳо	
1	420367	Муассисаи давлатии таълимии «Гимназияи ба номи Асадулло Ғуломов»-и ноҳияи Исмоили Сомонӣ	Ороиши декоративии деворҳои дохилии муассисаи «Палас» (3353м²)	Озмуни кушод	Қор	1	14.03.2024 17:10:00
2	420373	Муассисаи давлатии «Маркази пешгирии ва мубориза бар зидди вируси норасоии масуняи одам (ВНМО)-и шаҳри Душанбе»	Реагентҳои лабораторӣ ва масрафшавандаи тиббӣ	Озмуни кушод	Мол	6	29.03.2024 08:50:46
3	420375	Муассисаи давлатии «Маркази ҷумҳуриявии илмӣи хун» дар шаҳри Душанбе	Таҷҳизот, асбоб ва маҳсулоти тиббӣ	Озмуни кушод	Мол	6	29.03.2024 08:55:02
4	420370	МД «Маҷмааи тандурустии Истиқлол»	Молҳои канселарӣ ва хоҷагидорӣ	Озмуни кушод	Мол	24	29.03.2024 09:00:00
5	420376	Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждани назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	Молҳои хоҷагидорӣ, сантехникӣ, барқӣ, ноқилҳо, масолеҳи сохтмонӣ, техникаи маишӣ, таҷҳизоти алоқавӣ ва асбобҳои барқии дастӣ	Озмуни кушод	Мол	99	29.03.2024 09:00:00
6	420379	Маҷмааи давлатии «Қасри миллат»-и Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон	Иҷрои қорҳои кабулдизоркунии худуди МДМ «Қасри миллат»-и ДИП ҶТ	Озмуни кушод	Қор	1	29.03.2024 10:15:00
7	420381	Ҳадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	Молҳои канселарӣ, барқӣ, таҷҳизоти равшанидиҳанда, диспенсер барои об, курсӣ ва арҷаи солинавӣи сунъӣ	Озмуни кушод	Мол	29	29.03.2024 10:30:00
8	420382	Агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон «Ховар»-и назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	Молҳои канселарӣ, хоҷагидорӣ, қисмиҳои эҳтиётӣ барои компютер, картриҷҳо ва барномаи зиддидивурусӣ	Озмуни кушод	Мол	32	29.03.2024 10:40:23
9	420383	Муассисаи давлатии «Маркази байналмилалӣи тавонбахшӣ дар ноҳияи Балҷувон»	Таъмири асосии бинои «Маркази байналмилалӣи тавонбахшӣ дар ноҳияи Балҷувон»	Озмуни кушод	Қор	1	29.03.2024 10:52:26
10	420384	Маркази ҳамроҳсозии лоиҳаҳо оид ба таҷдид ва рушди иншооти инфраструктураи иҷтимоӣ дар шаҳри Кӯлоб	Қорҳои умумии сохтмонӣ дар муассисаи томактабии замонавӣ барои 300 ҷой дар шаҳри Кӯлоб	Озмуни кушод	Қор	1	29.03.2024 10:56:54
11	420386	Маркази ҷумҳуриявии саломатии равонии кӯдакон ва наврасон	Хӯроқворӣ	Озмуни кушод	Мол	26	29.03.2024 11:15:39
12	420385	Агентии хариди давлатии мол, қор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	Инвентари нарм	Озмуни кушод	Мол	7	29.03.2024 11:30:28
13	420371	Агентии хариди давлатии мол, қор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	Маводи мулоим	Озмуни кушод	Мол	36	29.03.2024 11:50:31
14	420388	Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Хоруғ	Бензини АИ-92	Озмуни кушод	Мол	1	29.03.2024 13:00:00
15	420378	Кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	Либосҳои маҳсус	Озмуни кушод	Мол	5	29.03.2024 13:05:30
16	420390	Шӯъбаи маорифи Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хучанд барои Ширхороғ-қудакистони №25-и шаҳри Хучанд	Бозичаҳои бачагона, асбобҳои ошхона, мебел, обгармунак, блендер, маводи канселарӣ ва хоҷагидорӣ	Озмуни кушод	Мол	63	29.03.2024 13:24:04
17	420389	Муассисаи давлатии таълимии томактабии Ширхороғ-қудакистони №15-и шаҳри Хучанд	Хӯроқворӣ	Озмуни кушод	Мол	13	29.03.2024 13:30:30
18	420391	Сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе	Қорҳои таъмири дар МДТТ «Ширхороғ-қудакистони №156»-и шаҳри Душанбе	Озмуни кушод	Қор	1	29.03.2024 14:10:00
19	420387	Муассисаи давлатии «Маркази миллии илмӣи пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон»	Молҳои хоҷагидорӣ, канселарӣ, барқӣ, сантехникӣ, картриҷҳо, барномаи зиддидивурусӣ, ҷузъҳои компютери, компютери фардӣ, техникаи маишӣ, мебел, инвентари нарм ва хӯроқворӣ	Озмуни кушод	Мол	119	29.03.2024 14:10:28
20	420364	Маркази саломатии шаҳри Ваҳдат	Молҳои нарм ва хоҷагӣ	Озмуни кушод	Мол	13	29.03.2024 15:45:10
21	420365	Идораи маҷаллаи «Молия ва ҳисобдорӣ»-и назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон	Хизматрасонӣ оид ба чоп	Озмуни кушод	Хизматрасонӣ	1	29.03.2024 16:00:00
22	420366	Раёсати тандурустии Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе	Ниҳолҳои гул, тухмии алафҳо ва нуриҳои органикӣ	Озмуни кушод	Мол	9	29.03.2024 16:50:00
23	420392	Раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Исмоили Сомонӣ	Қисмҳои эҳтиётӣи автомобилӣ	Озмуни кушод	Мол	147	29.03.2024 16:56:56

Озмуноҳои харид дар Портالي хариди электронии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон <https://eprocurement.gov.tj> баргузор мегарданд.

Довталабон барои иштирок дар озмуно бояд дар Портали хариди электронии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шаванд. Бақайдгирӣ ройгон анҷом дода шуда, довталабон метавонанд барои қумак барои

бақайдгирӣ ва иштирок дар озмуно ба Ҳадамоти дастгирии истифодабарандагони Портал муроҷат намоянд.

Довталабоне, ки хоҳиши дар озмуно иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт тавассути филиалҳои КВД БА ҶТ «Амонатбонк» ё барномаи мобилии «Амонатмобил»-и ҳуҷҷатҳои тендери худро бояд вақти дар сутуни «Сана ва вақти қушодани

лифофаҳо» муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.

Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставели - 22. Ҳадамоти дастгирии истифодабарандагони Портали хариди электронии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон: 446000304.

# ДИҚҚАТ, МУЗОЯДА!

Рӯйхати дороиҳои ташкилоти муфлисшудаи ҶСП «Кафолатбонк», ки 12 март соли 2024 ба музояда бароварда мешаванд

№	Суроғаи амвол	Навъи бино	Масоҳати бино	Масоҳати қитъаи замин	Арзиши ибтидоӣ (бо сомони)
1	Шаҳри Хисор, кӯчаи С. Раҷабов 6	бино ва воситаҳои асосии Корхонаи истеҳсоли риштаҳои гуногуни ҶДММ «Файзи Истиклол 2011»	10137,6 м²	20900,00 м²	77 851 275 сомони
2	Ноҳияи Фархор, Ҷамоати шаҳраки Фархор, кӯчаи Л. Лангариев	бинои ҶДММ «Замин Текстил»	4622,37 м²	40800,00 м²	7 077 332 сомони
3	Ноҳияи Фархор, деҳаи Кокул	бинои ҶСК «Агрофермаи Кокул»	162,36 м²		359 500 сомони
4	Ноҳияи Фархор, Ҷамоати деҳоти Ватан, кӯчаи Сафармад	бинои хоҷагии деҳқонии «Шаҳртеппа»	1276,0 м²		610 008 сомони
5	Ноҳияи Восеъ, хоҷагии А. Сино, маҳаллаи Пушёнӣ поён	манзили истиқоматӣ	447,6 м²	2424,0 м²	141 088 сомони
6	Ноҳияи Рудакӣ, Ҷамоати деҳоти Россия, деҳаи Кӯшттеппа	манзили истиқоматӣ	156,0 м²	1150,0 м²	585 000 сомони
7	Шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Лучоб, хонаи 71	манзили истиқоматӣ	213,4 м²	1510,0 м²	470 000 сомони
8	Ноҳияи Рудакӣ, Ҷамоати деҳоти Зайнабобод, деҳаи Садоқат	манзили истиқоматӣ	488,2 м²	1300,0 м²	7 600 000 сомони
9	Шаҳри Душанбе, кӯчаи А. Дехлавӣ, хонаи 67/20	манзили истиқоматӣ	845,5 м²	217,0 м²	3 096 683 сомони
10	Шаҳри Душанбе, кӯчаи Зарафшон, М-3, бинои 2, хонаи 16	манзили истиқоматӣ	76,1 м²		460 000 сомони
11	Шаҳри Душанбе, кӯчаи Борбад-1, хонаи 3	манзили истиқоматӣ	206 м²	790,0 м²	1 200 000 сомони
12	Ноҳияи Варзоб, Ҷамоати деҳоти Варзоб-Қалъа, деҳаи Шафтичигон	манзили истиқоматӣ	293,1 м²	400 м²	900 000 сомони
13	Ҷамоати деҳоти Бӯстонқалъа, деҳаи Орузу	манзили истиқоматӣ	818,0 м²	1500,0 м²	1 230 405 сомони
14	Шаҳри Душанбе, кӯчаи Пирағов, бинои 17 «а», хонаи 2	манзили истиқоматӣ	54,7 м²	127,7 м²	200 000 сомони
15	Шаҳри Душанбе, гузароғи 1-уми кӯчаи Шукуфон, хонаи 17	манзили истиқоматӣ	108,1 м²	700 м²	1 304 353 сомони
16	Шаҳри Душанбе, кӯчаи Навобод, хонаи 53	манзили истиқоматӣ	423,0 м²	1590 м²	3 508 350 сомони
17	Шаҳри Душанбе, тахти литери 2хп1, кӯчаи Пулод Толис, хонаи 85	манзили истиқоматӣ	176,0 м²	273,0 м²	800 000 сомони
18	Ноҳияи Варзоб, Ҷамоати деҳоти Чорбоғ, деҳаи Чангалак	манзили истиқоматӣ	136,5 м²	642,0 м²	508 000 сомони
19	Ноҳияи Рудакӣ, Ҷамоати деҳоти Чоряккорон, деҳаи Хуснобод	манзили истиқоматӣ	90,6 м²	341,5 м²	250 000 сомони
20	Шаҳри Душанбе, Ҷамоати деҳоти Чоряккорон, деҳаи Испечак	манзили истиқоматӣ	256,1 м²	0,16 га	120 000 доллари ИМА
21	Шаҳри Душанбе, Ҷамоати деҳоти Гулистон, деҳаи Муғулон	манзили истиқоматӣ	470,4 м²	1529,6 м²	1 000 000 сомони
22	Шаҳри Душанбе, кӯчаи Ломоносов, хонаи 54/7	манзили истиқоматӣ	405,7 м²	119,3 м²	1 000 000 сомони
23	Шаҳри Душанбе, аз 3/1 Ҳиссаи тахти литери 2А1/ХП, кӯчаи Ломоносов, хонаи 54/7	манзили истиқоматӣ	268,6 м²	525 м²	600 000 сомони
24	Шаҳри Душанбе, кӯчаи Саҳб, хонаи 26	манзили истиқоматӣ	127,8 м²	297,0 м²	300 000 сомони
25	Ноҳияи Рудакӣ, Ҷамоати деҳоти Чоряккорон, деҳаи Чоряккорон-дара	манзили истиқоматӣ	712,9 м²	0,14 га	550 000 сомони
26	Шаҳри Душанбе, кӯчаи Гулистон, деҳаи Гулистон	манзили истиқоматӣ	205,4 м²		1 000 000 сомони
27	Шаҳри Душанбе, кӯчаи Ҷомӣ, хонаи 1 «а», устои 21	манзили истиқоматӣ	40,7 м²		500 000 сомони
28	Шаҳри Душанбе, кӯчаи Ҳаёти нав, хонаи 136	манзили истиқоматӣ	184,9 м²	36,0 м²	800 000 сомони
29	Шаҳри Душанбе, кӯчаи Тунис, хонаи 12, устои 20	манзили истиқоматӣ	27,6 м²		200 000 сомони
30	Шаҳри Душанбе, кӯчаи С. Шедрин, хонаи 21	манзили истиқоматӣ	437,7 м²	592 м²	4 470 000 сомони
31	Ноҳияи Рудакӣ, Ҷамоати деҳоти Зайнабобод, деҳаи Алибой	манзили истиқоматӣ	409 м²	10,701 м²	500 000 сомони
32	Шаҳри Душанбе, кӯчаи М. Акбар, хонаи 59	манзили истиқоматӣ тахти литери 3/1х	98,8 м²	300 м²	200 000 сомони
33	Шаҳри Душанбе, кӯчаи Айни, хонаи 27, устои 7	манзили истиқоматӣ	55,5 м²		480 000 сомони
34	Шаҳри Душанбе, кӯчаи Айни, хонаи 27, устои 8	манзили истиқоматӣ	49,9 м²		450 000 сомони
35	Шаҳри Душанбе, кӯчаи Зартеппа, хонаи 15	манзили истиқоматӣ	430,1 м²	800 м²	1 500 000 сомони
36	Шаҳри Душанбе, кӯчаи М. Турсунзода, хонаи 36	бинои маъмурии навсохт	358,8 м²		шартномавӣ
37	Шаҳри Душанбе, кӯчаи академикҳо Раҷабовҳо 4/1	бинои мағозаи сохтмонаш нотамам	306 м²		шартномавӣ
38	Шаҳри Душанбе, кӯчаи академикҳо Раҷабовҳо 4/1	тахҷонаи бинои сохтмонаш нотамам	282,5 м²		шартномавӣ
39	Шаҳри Душанбе, кӯчаи Айни, бинои 56/1, хонаи 43	манзили истиқоматӣ	62,4 м²		500 000 сомони

Ҷойи баргузори музояда - шаҳри Душанбе, кӯчаи Ҷаббор Расулов 9. Вақти баргузори музояда - соати 10:00. Телефонҳо: 93-577-56-77, 88904-44-45, 900-44-93-44.

## ДАРАК ДИХЕД!

Суди ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Сунд ба шарафанд Нарзиев Абдурахим, санаи таваллудаш 1-уми июни соли 1947, миллаташ ўзбек, сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, Ҷамоати деҳоти Ёва, кӯчаи Тоҷикобод, хонаи 22, пешниҳод менамояд, ки ба суди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳозир шавад ва ё аз ҷои зисташ хабар диҳад.

Аз ҳамаи онҳое, ки дар бораи Нарзиев Абдурахим маълумот доранд, хоҳишмандем ба суди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо телефони 83442-31014 хабар диҳанд.

## ЭЪТИБОР НАДОРАД

✓ Билети донишҷӯи 19304-и гумшуда, ки онро Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шохтемурод соли 2019 ба Мудинон Аминҷон Бобоҷонович додааст, эътибор надорад.

✓ Шаҳодатнома, Иқтибос ва Рақами мушаххаси андозсупорандаи гумшуда, ки онҳоро Нозироти андоз дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе 10-уми феврели соли 2011 ба ҶДММ «7 АЛП» додааст, эътибор надорад.

✓ Аттестати силсилаи Т-МТА № 0068253-и гумшуда, ки онро МТМУ №47-и ноҳияи Хурсонии вилояти Хатлон соли 2005 ба Азизова Тағойгул Шодалиевна додааст, эътибор надорад.

✓ Дафтари гумшудаи хона, ки онро ШВҚД-2 дар ноҳияи Шохмансур шаҳри Душанбе бо суроғаи шаҳри Душанбе,

ноҳияи Шохмансур, кӯчаи Айни, бинои 104/1, хонаи 20 ба Ниёзмадзода Отулло додааст, эътибор надорад.

✓ Шиносномаи техникаи гумшудаи хонаи истиқоматӣ, ки онро ҚДФ «БММҒ» дар шаҳри Душанбе бо суроғаи шаҳри Душанбе, ноҳияи Шохмансур, кӯчаи Назаршоев, хонаи 4 ба Шосаридов Сирочиддин додааст, эътибор надорад.

✓ Шаҳодатномаи соҳибқорӣ бо РЯМ 0910005250-и гумшуда, ки онро Нозироти андоз шаҳри Хисор ба ҶДММ «НД Ойл Компани» додааст, эътибор надорад.

✓ Сертификати гумшудаи ҳуқуқи истифодаи замини дараҷаи Б №1048972, ки онро Кумитаи заминсозии шаҳри Роғун 15-уми июни соли 2006 тахти қайди 957 ба сокини деҳаи Қалъаи нав Ҷамоати деҳоти Қади бои шаҳри Роғун Эмомов Маҳмасеъд додааст, эътибор надорад.

✓ Шаҳодатномаи гумшуда дар бо-

раи бақайдгирӣ давлатӣ, ки онро ҚДФ «БММҒ» дар шаҳри Душанбе 9-уми март соли 2018 тахти №2538 бо суроғаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Озодии занон, хонаи 201 ба Боймуродов Холмурод Дустмуродович додааст, эътибор надорад.

✓ Аттестати гумшудаи силсилаи А-ТА № 092764, ки онро МТМУ №52-и ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе соли 2001 ба Ишатов Карим Каримович додааст, эътибор надорад.

✓ Билети донишҷӯии №361012-и гумшуда, ки онро Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон соли 2023 ба Раҷабзода Шодмон Шабнон додааст, эътибор надорад.

✓ Шиносномаи гумшудаи Р 00397700, ки онро Раёсати поспурти Вазорати умури дохилаи Ҷумҳурии Ислмоии Афғонистон 22-юми апрели соли 2022 ба Эскир Зухал додааст, эътибор надорад.

✓ Билети донишҷӯии гумшудаи

Д-19801, ки онро Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шохтемурод соли 2019 ба Ҳасани Сафархуҷа додааст, эътибор надорад.

✓ Аттестати гумшудаи силсилаи Т-АТУ №0005811, ки онро МТМУ №9-и ноҳияи Рудакӣ соли 2014 ба Шарипов Далер Шамсуллоевич додааст, эътибор надорад.

✓ Иқтибоси гумшуда аз варақаи бақайдгирӣ, ки онро ҚДФ